



МАВЗӢҲОИ АСОСӢ:

- Омодагиҳо ва баргузорию Форуми байналмилалии соҳибкории Душанбе -2018
- Корҳо дар самти густариши ҳамкории Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Донишгоҳи Масарикови Ҷумҳурии Чехия
- Иштирок дар Семинари минтақавии коршиносони Осиёи Марказӣ

ОМОДАГИҲО ВА БАРГУЗОРИЮ ФОРУМИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ СОҲИБКОРИЮ ДУШАНБЕ -2018

Тибқи Протоколи ҷаласа ва Нақшаи чорабиниҳои Кумитаи тадорукоти форум аз 30 августи соли 2018 корҳои омодагӣ барои ташкил ва баргузорию чорабинӣ ба роҳ монда шуд.



унвони «Рушди соҳибкории сармоягузорию ва равандҳои муосири иқтисодӣ» баргузор гардид. Дар кори он аз 23 кишвари олам ва маҷмуан зиёда аз 2000 нафар иштирок намуданд.

Кори Форум дар 6 панел, дар мавзӯҳои “Баланд бардоштани рақобат дар соҳибкорӣ бо истифодаи технологияи муосир: «Старт-ап»-ҳо («Start-up») ҳамчун роҳи нави рушди соҳибкорӣ дар байни ҷавонон”, “Дурнамои рушди



сайёҳӣ дар шароити муосир ва масъалаҳои хунармандӣ”, “Молия ва нақши низоми бонкӣ дар рушди соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ: вазъи кунунӣ ва дурнамо”, “Рушди соҳибкории инноватсионӣ дар баҳши саноат: дурнамо ва имкониятҳои ҳамкорӣ”, “Рушди соҳибкории инноватсионӣ дар баҳши кишоварзӣ: дурнамо ва имкониятҳои ҳамкорӣ” ва “Сармоягузорӣ ба навовариҳо барои рушди инфрасохтор” идома дода шуда, байни соҳибкорону сармоягузoron мубодилаи афкор сурат гирифт.

Дар натиҷаи форуми мазкур 13 санадҳои ҳамкорӣ байни соҳибкорону сармоягузoron ба имзо расонида шуд.

КОРҶО ДАР САМТИ ГУСТАРИШИ ҲАМКОРИҶОИ ДОНИШГОҶИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН ВА ДОНИШГОҶИ МАСАРИКОВИ ҶУМҶУРИИ ЧЕХИЯ

Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар асоси муроҷиати намояндаи расмии Донишгоҳи Масарикови Ҷумҳурии Чехия масъалаи ба роҳ мондани ҳамкориҳо бо яке аз донишгоҳҳои ҷумҳуриамонро пайгирӣ ва дар ин замина вобаста ба супориши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мактуби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои ҳамкориҳои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо Донишгоҳи Масарикови Ҷумҳурии Чехия розигӣ дода шуда буд, қорбарӣ намуд.

Дар доираи табодули иттилоотии электронӣ, намояндаи донишгоҳи мазкур - Павел Чинсера ба ҷумҳурии мо ташриф оварда, дар натиҷаи мулоқот дар Котибот, (санаи 11 сентябри соли ҷорӣ) вобаста ба самтҳои гуногуни ҳамкориҳо, аз ҷумла ташкили омӯзишҳои забонию соҳавӣ ва марҳилаҳои амалисозии он, чиҳати ба имзо расонидани Ёддошти тафохум бо Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар доираи Форуми байналмилалӣ соҳибкорӣ Душанбе 2018 ибрози назар карда шуд. Санаи 12 сентябри соли 2018 мулоқоти ҷаноби Павел Чинсера бо ноиби аввали ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Хоҷаев Толиб ва ноиби ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Фафуров Ғайратшо доир карда шуд.

Дар идомаи табодули иттилоотии электронӣ ваколати роҳбари Раёсати Донишгоҳи Масариков, доктор Богуслав Бинка барои имзои санади дахлдор муқаррар ва пешниҳод карда шуд.



Лоиҳаи Ёддошти тафохум оид ба ҳамкориҳо, ки аз ҷониби Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода карда шуда буд, тариқи электронӣ ба доктор Богуслав Бинка ирсол гардида санади мазкурро тариқи электронӣ ба имзо расонид. Ёддошти тафохум аз ҷониби ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон низ ба имзо расонида шудааст.

ИШТИРОК ДАР СЕМИНАРИ МИНТАҚАВИИ КОРШИНОСОНИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ

Санаи 30-31 октябри соли ҷорӣ дар шаҳри Бишкеки Қирғизистон Семинари минтақавии коршиносони Осиеи Марказӣ, ки аз ҷониби БАТР, САҶА ва БРСММ ташкил карда шуд, баргузор гардид, ки дар он аз ҷониби Тоҷикистон намояндагони ШСХ “Барқи Тоҷик”, КВД “Роҳи оҳани Тоҷикистон”, КВД “Фурудгоҳи байналмилалӣ шаҳри Хучанд” ва Котиботи Шӯрои машваратӣ ширкат варзиданд.

Чорабинӣ бо мақсади баланд бардоштани сатҳи огоҳии намояндагони мақомоти давлатӣ ва бахши хусусӣ, аз ҷумла ассосиатсияҳои соҳибкорӣ оид ба коррупсия ва дигар хавфҳои фаъолияти корхонаҳои давлатӣ, мубодилаи таҷрибаи пешқадам оид ба пешгирӣ намудани ин хавфҳо аз ҷониби кишварҳои Созмони ҳамкории иқтисодӣ ва рушд (СҶИР), муайян кардани хавфҳои фаъолияти корхонаҳои давлатӣ дар кишварҳои Осиеи Марказӣ ва баррасии роҳҳои бартараф намудани онҳо дар сатҳи мамлакат, пешниҳод намудани тадбирҳои, ки ҳукуматҳо, ассосиатсияҳои соҳибкорӣ ва корхонаҳо метавонанд ҷиҳати тарғиби шаффофияти фаъолият дар минтақа амалӣ гардонанд, баргузор гардид.

Барои иштирок дар чорабинӣ намояндагони вазорату идораҳо, роҳбарони корхонаҳои давлатӣ, коршиносони мустақили кишварҳои ИДМ ва Иттиҳоди Аврупо даъват гардида, таҷрибаи муваффақи ислоҳот дар кишварҳои Аврупо ва Украина, стандартҳои қабулгардидаи ҷаҳонӣ, ташаббусҳо ва масъалаҳои таъмини шаффофияти фаъолияти корхонаҳои давлатӣ дар кишварҳои Осиеи Марказӣ мавриди баррасӣ ва мубодила қарор гирифт.

Дар натиҷаи чорабинӣ иштирокчиён барои кишварҳои худ қадамҳои минбаъдаро дар самти ба роҳ мондани стандартҳои ҷаҳонии садоқат ва шаффофият дар фаъолияти корхонаҳои давлатӣ пешниҳод намуданд.



*Котиботи Шӯрои машваратии
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид
ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ*